

ЗАМОНИ ИМРЎЗА АЗ МО САБЌ НАМУДАН БА ҚУЛЛАҲОИ НАВРО ТАҚОЗО МЕКУНАД

Президент Шавкат Мирзиёев барои шинос шудан бо рушди минтақа, зиндагии аҳоли 31 март ба вилояти Хоразм омад.



гур, себ ва полиз, дар Гулран ва Богот марказҳои агрологистика ташкил карда мешаванд. Лоихаҳо бинобар паррандапарварӣ, чорвопарварӣ ва коркарди шир татбиқ хоҳанд шуд.

Тавре ки маълум аст, дар назди ҳар қадом ноҳия вазифаи қалб намулдани сармояи на камтар аз 50 миллион доллар гузошта шудааст. Дар навбати худ номзад ба ҳокими вилоят дар бораи лоихаҳо, ки дар ноҳияҳо татбиқ мегарданд, маълумот дод.

Роҳбари давлат супориш дод, ки барои инфрасохтори 14 лоихаи бузурги саноати 100 миллиард сўм ҷудо карда шавад, дар Урганҷ хиёбонҳои техникаи электротехника ва доруворӣ бунёд ёбанд. Барои зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли автомобилҳои «Damas» ва «Labo» бо қалб намулдани сармояҳо дар ҳаҷми 20 миллион доллар вазифа гузошта шуд. Ин имкон медиҳад, ки 300 ҷойҳои нави корӣ ташкил ёбанд.

Ҳамчунин чораҳо бобати бо ғайри электрӣ таъмин кардани корхонаҳои саноати ва нуқтаҳои аҳолинишин мубайян карда шуданд.

Ба рушди соҳаҳои иқтисодӣ, сохтмони мактаб ва кӯдакстонҳо, бо манзил ва оби ошомиданӣ таъмин кардани аҳоли эътибори махсус дода шуд. Президент ташаббусро бинобар бехтар сохтани ҳолати санитарӣ дар мактабҳо, ташкил намудани хонаҳо барои забонҳои хориҷӣ ва таълими касбӣ, қушодани 12 ИТ-паркҳо дастгирӣ кард.

Умуман барои ҳалли фасли мушкилоти иқтисодӣ дар Хоразм илова ба 1,5 триллион сўм, ки соли равон барои барномаи давлатӣ пешбинӣ шуда буд, 600 миллиард сўм ҷудо карда хоҳад шуд. Ғайр аз ин барои барилора қалб намулдани 475 миллион доллар ба соҳаҳои аграрӣ, таъминоти оби ошомиданӣ ва лоихаҳои тиҷоратӣ вазифаҳо гузошта шуданд.

Таъкид шуд, ки аз ҳисоби тамоми чорабиниҳои мақсури ҳукумати вилоятро зарур аст, ки 365 ҳазор сокинонро бо кори даромаднок таъмин кунад ва Хоразмро ба минтақаи бидуни бекорон табдил диҳад.

Пас аз муаррифии депутатҳои шӯроӣ вилоятӣ фикри ақидаҳои худро нисбати нақшаҳои номзад, изҳор доштанд. Масъалаи ташкилӣ ба овоздиҳӣ гузошта шуд. Бинобар натиҷаи он Ҷурабек Раҳимов ҳокими вилояти Хоразм тасдиқ гардид.

– Имрӯз мо бо шумо тамоми масъалаҳоеро, ки ба ҳаёти аҳоли дахл доранд, муҳокима кардем, маблағҳои зарурӣ ҷудо ва ҳокими нави вилоятро тасдиқ намудем. Вазифаи минбаъда дар атрофи худ муттаҳид сохтани хоразмиён, аз рӯйи вичдон ва фидокорона кор кардан, тамоми нақшаҳо ташаббусҳоеро, ки имрӯз садо

доданд, татбиқ намудан аст, бояд қор кунем, ки иҷрои ин вазифаҳо дар ҳаёти ҳамаҷуз аҳоли таҷассуми худро пайдо кунанд, – гуфт дар асноми иҷлосия Шавкат Мирзиёев.

Сипас сарвари давлат бо филиали хоразмии Парки технологияи маҳсулоти барномавӣ ва технологияи иттилоотӣ шинос шуд.

Маҷмӯи арзишаш 15 миллиард сўм имкон дорад ба 4,5 ҳазор нафар ҷавонон технологияҳои иттилоотиро омӯзнад ва хидматҳои ИТ расонад. Дар ин ҷо ҷавонон касбҳои замонавиро аз худ карда, дар ҳаёт мавқеи худро пайдо карда метавонанд. Дар худӣ технопарк 250 нафар ҷавонпарваронро дӯхтарон кор мекунад.

Ба Президент дар бораи корхона, ки дар ин ҷо ағҷом дода мешаванд ва нақшаҳои оянда маълумот дода шуд.

Барои гузарондани маҳфилҳои омӯзишӣ ва пешниҳоди хидматҳои ИТ бинобар фармоиш аз хориҷ тамоми шароит фароҳам оварда шудааст. Соли қорӣ ба нақша гирифта шудааст, ки ҳаҷми содирот то 3 миллион доллар расонад шавад.

Дар ин ҷо бо резидентҳои ИТ-парк ва мутахассисони ҷавон, ки дар ин соҳа кор мекунад, суҳбат сурат гирифт. Онҳо дар бораи фаъолияти худ нақл карданд.

Сарвари давлатамон андешаҳои ҷавононро шунида, ба шахсони масъул оид ба дастгирӣ намудани пешниҳодҳои садодода супоришот дод. Президент бо фаъолияти корхонаи бондандии ҷамъияти масъулиятноки маҳдуди «Янгибозор текстил агропарк» дар вилояти Хоразм шинос шуд.

Дар доираи лоихаи мақсури арзишаш беш аз 13 миллиард сўм таҷриботи замонавӣ хориҷӣ насб карда шуд. Иқтидорҳои истеҳсоли он соли 5 миллион маҳсулоти тайёри трикотажӣ мешавад. Ба содирот баровардани 65 фоизи маҳсулот ба нақша гирифта шудааст.

Имрӯз дар ин ҷо қорӣб 500 нафар ҷавон кор мекунад. Шавкат Мирзиёев бо онҳо суҳбат ораста, бо раванди технологияи корхона шинос шуд. Коргарон қайд карданд, ки саноат ба ноҳияҳои дурдасттарин ҳам меояд ва онҳо аз он шоданд, ки дар ҷунин корхонаҳои замонавӣ назди хонаҳояшон кор мекунад.

Дар ин ҷо ҳамчунин маросими ба истифода додани шаш корхонаи нав дар вилояти Хоразм баргузор шуд. Инҳо «Эко Оби ҳаёт» оид ба истеҳсоли маҳсулоти гачу картонӣ дар шаҳри Урганҷ, «Зокиров» оид ба истеҳсоли саморезҳо дар ноҳияи Урганҷ, навбати дуҷуми комбинати қоринбонӣи Хева, корхонаи «Коба текс» оид ба истеҳсоли матоъ дар

ноҳияи Богот, «Хоразм Солт Бизнес» оид ба истеҳсоли намаки техникаӣ дар ноҳияи Урганҷ ва «Хорезмтекс Фейшн» оид ба истеҳсоли маҳсулоти дӯзандагиву трикотажӣ дар ноҳияи Хонқо мебошанд.

Намоёндагони ин корхонаҳо тавасути алоқаи видео дар бораи имкониятҳои худ нақл карданд.

Президент Шавкат Мирзиёев тугмаи рамзи роҳи паҳш карда, корхонаи навро ба кор даровард.

Сарвари давлат ба саҳрои кластери тухмпарварии «Хоразм фаҳри»-и ноҳияи Янгиобод ташриф овард.

Майдони умумии ин кластер 286 гектарро ташкил дода, аз он дар 147 гектараш ғалладона, 122 гектараш пахта кошта шудааст. Шумораи коргарони доимӣ 45 нафарро ташкил медиҳад.

Сарвари давлат нашономаи киштзорро аз назар гузаронда, ба навоҳии гандуми пахта ва ҳосили дарахтони мевадиҳанда тавачҷуҳ зоҳир намуд.

Ҷи хеле ки маълум аст, Хоразм минтақаи қамоб ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ дар ин ҷо оид ба истифода бурдани технологияҳои сарфақунандаи об дар кишоварзӣ чораҳо андеша мешаванд. Як қисми майдони гандум ба воситаи обҳои қатравийи шодоб ғардонда мешавад. Байни қаторҳои боги нави себӣ, пиёз ва шалғам барин зироатҳо шинонда шудаанд.

Президент таъкид кард, ки ҷунин таҷрибаи истифодабарии самарабахши замин бояд паҳш карда шавад.

Дар кишвари мо майдонҳои аз ғалла қилишуда барои бекорон ҷиҳати рӯндани зироати тақорорӣ дода мешаванд. Дар кластери тухмпарварии «Хоразм фаҳри» ба 80 нафар сокинони маҳаллӣ барои парвариши сабзавот 30 гектар замин ҷудо карда шудааст. Имсол ба нақша гирифта шудааст, ки боз ба 26 нафар бекорони дигар замин ҷудо карда шавад.

Дар ин ҷо Президент бо намоёндагони хоҷагҳои фермерӣ ва деҳқонӣ суҳбат кард. Аҳамияти рӯндани зироати кишоварзӣ ба шароити хоки Хоразм мувофиқ, инчунин саноатикунони хоҷагӣ қишлоқ қайд карда шуд.

Бо ҳамин сафари Президент Шавкат Мирзиёев ба вилояти Хоразм ағҷом ёфт.

Сурати Хидмати матбуоти Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон.

Аввал сарвари давлат дар шаҳри Урганҷ дар сессияи ғайринавбатии Шӯрои намоёндагони халқи вилояти Хоразм иштирок ва нуқс эрод намуд. – аз он хеле хурсандам, ки имрӯз бо шумо, ҳамватанони азизи худ дар ин диёри қуҳан ва пушараф, дар рӯзҳои моҳи мубораки Рамазон во-мехурам, гуфт роҳбари давлати мо. – Агар таҳлил бикунем, мебинем, ки дар Хоразм тағйирот зиёд аст. Вале вақт зудгузар аст, талаботи мардум меағзояд. Мо бояд мувофиқи ин амал кунем. Бинобар ин моро зарур аст, ки ба қори худ аз нуқтаи назари танқидӣ баҳо диҳем ва дар назди худ мақсадҳои бузург гузорем.

Дар оғози ҷамъомад дигаргунӣҳо, ки дар вилояти Хоразм ба вуқӯ ме-пайванданд, зикр шуданд. Фарогирӣ тӯли шаш соли охир бо муассисаҳои таълими томактабӣ аз 22 то 79 фоиз ағзудааст. 131 мактаб бунёд ва тақдид гардид. 580 ҳазор сокинон бори аввал ба таъминоти марказонидашудаи об пайвастанд.

Барои рушди 531 маҳаллаи вилоят барилора 1 триллион сўм ҷудо карда шуд, барои таъмири роҳҳо, роҳгузарҳо ва чароғон кардани маркази ноҳияҳо 50 миллиард сўм равона гардид.

Кор бобати таъмин сохтани аҳоли бо манзил сурбат гирифт. Тӯли панҷ соли охир хонаҳои дорои 9,5 ҳазор ҳуҷра сохта, ба истифода супурда

шуданд. Дар идомаи ин кор сохтмони шаҳраки Ал-Хоразм дар Урганҷ оғоз ёфт.

Дар доираи 7 ҳазор лоихаи арзиши умумиаш 1,5 миллиард доллар корхонаҳои нави саноатӣ, кишоварзӣ ва соҳаи хидматрасонӣ ба қор сар карданд. Ба шарофати ин 50 ҳазор ҷойҳои доимии қор фароҳам омаданд, 19 ҳазор оила аз нодорӣ раҳо гардид.

Истеҳсолот 1,5 баробар ағзуд, содироти саноатӣ 190 миллион долларро ташкил дод. аз ҷумла истеҳсоли маҳсулот дар соҳаҳои бофандагӣ, автомобилсозӣ, ҳуҷроқорӣ, электротехника ва маводи сохтмон 2 баробар зиёд шуд.

Баробари ин дар ҷамъомад мавҷудияти ҳанӯз бисёр имкониятҳои минтақа ва масъалаҳои зиёде, ки ҳалли фасли онҳоро мардум интизоранд, зикр карда шуд.

Дар иҷлосия масъалаи ташкилӣ баррасӣ гардид. Роҳбари давлати мо номзадии Ҷурабек Раҳимовро ба вазифаи ҳокими вилояти Хоразм тавсия намуд.

Ҷ. Раҳимов соли 1981 дар вилояти Хоразм таваллуд шудааст. Фаъолияти қориро дар ноҳияи Шовот оғоз карда, солҳои охир дар вазифаҳои ҳокими ноҳияҳои Богот ва Кӯшқулир фаъолият дошт. аз моҳи декабри соли гузашта вазифаи ҳокими вилояти Хоразмро иҷро мекард.

То тасдиқ кардани номзад ба вазифа роҳбари давлат тақдир кард, ки барномаи вай шунида шавад. Ҷурабек Раҳимов дурномаи қори худро бобати рушди соҳибқорӣ, саноат, хоҷагии қишлоқ, фароҳам овардани шароити мусоиди ҳаёт барои аҳоли пешниҳод намуд.

Муаррифии нахустини номзад ба чораҳои таъмин кардани шуғли аҳоли ва зиёд намудани даромади вай бахшида шуд. Президент ин тақдироти маъқул донист ва ба шахсони масъул супоришҳои дахлдор дод.

аз ҷумла, ба 940 миллиард сўме, ки барои барномаи соҳибқорӣ оилавӣ ҷудо карда шудааст, барилора 100 миллиард сўми дигар ҷудо карда мешавад.

Таъкид шуд, ки аз ҳисоби созмон додани субъектҳои нави соҳибқорӣ метавон 57 ҳазор нафарро бо шуғл таъмин кард, аз ҳисоби хонақорӣ ва худқорӣ бошад, мувофиқан 50 ва 28 ҳазор қасро бо шуғл таъмин кардан имконпазир аст, барои ин ба онҳо дар 240 маҳалла асбобу ускунаҳои қор ва биноҳо лозиманд.

Вазифаи муҳими дуҷум бозорқорро мунтазам бо маҳсулоти ҳуҷроқорӣ таъмин кардан мебошад. Бо ин мақсад даврари дуҷуми лоихаи «Барқароркунии канали бузурги обёрӣ дар низомии Тошқоқ» оғоз меёбад. Дар 2 ҳазор гектар майдони ноҳияҳои Богот, Шовот ва Янгибозор боғҳои ан-

Фармони Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон

ДАР БОРАИ БА ВАЗИФАИ ҲОКИМИ ВИЛОЯТИ ХОРАЗМ ТАЪИН КАРДАНИ Ҷ. Р. РАҲИМОВ

Мувофиқи банди 15 моддаи 93 ва моддаи 102-юми Конституцияи Ҷумҳурии Ўзбекистон, инчунин қарори Шӯрои намоёндагони халқи вилояти Хоразм **Раҳимов Ҷурабек Раҳимович** ба вазифаи ҳокими вилояти Хо-

разм таъин карда шавад.

Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон **Ш. МИРЗИЁЕВ**

Шаҳри ТОШҚАНД, 31 март соли 2023.

Ташаббуси Президент – дар амал

РАМАЗОН ФАЙЗУ БАРАКОТ МЕОРАД

Ба муносибати моҳи шафи Рамазон барои оилаҳои камбизоат ва ниёзманди вилояти Сурхондарё дар асоси ғояи наҷиби «Сабук кардани бори гарони як мусулмон барои мо ҳам қарз, ҳам фарз аст» дасторхони ифторӣ ораста мешавад. Ҳагони сафар ба вилояти Сурхондарё 13 март соли равон Президент ба шахсони масъул ва уламои дин супориш дода буд, ки дар тӯли 30 рӯзи моҳи шафи Рамазон барои оилаҳои камтаъмини маҳаллаҳои ифтор ташкил карда, бори гарони шикастадилҳои мӯъмину мусулмонро сабук гардонанд.

Ин ташаббус доман паҳш карда, дар воҳа гузардани дасторхони ифторӣ ба оилаҳои камтаъмини эҳтиёҷманд ба анъанаи наҷиб табдил ёфт. Бинобар ин дар даврари гузаштаи моҳи муборақ роҳбарон секторҳо

дар маҳаллаҳои Юртим жамоли, Чинор, Хучги, Маҷнунтол, Ғурҷак-1, Ғамбур, Қизил олма, Нуртеппа ба аёдати оилаи камбизоати беш аз даҳ маҳалла рафта, дасторхони ифторӣ ташкил намуданд.

Холмӯмин МАМАДРАИМОВ, мухбири ЎзА.

МАҚСАДИ АСОСИИ ИСЛОҲОТ — ХИДМАТ БА МАРДУМ

Дар солҳои охир ислоҳоти васеъмиқёс тамоми ҷабҳа ва самтҳои ҳаёти мардуми мамлакатаи моро фаро гирифтааст. аз ин раванд Агенти рушди ҳадамоти давлатии назди Президент низ орий нест. Ин матлаб зимни нишастаи хабарӣ дар миён омад, ки бо ширкати роҳбарони ин агентӣ ва мутахассисон баргузор гардид.

Тавре ки гуфта шуд, барои татбиқи ислоҳоти до-манфарох пеш аз ҳама, кадрҳои соҳибмалакаву боистеъдод, масъулият-шинос, фидокори соҳаи худ ва боҳабар аз техноло-гии ва таҷриботи замонавӣ нақши муассир мебошанд. Бешубҳа, барои таъмини идораву муассисаҳо ва ташкилотҳо дар мамлакат шароити мусоид фароҳам оварда мешавад ва дар ин замина роҳбари давлат ташаббусқори асосӣ мебо-шад.

Мудири департаменти кадрҳои Агенти рушди ҳадамоти давлатӣ Илҳом Қурбонов изҳор кард, ки суръати ислоҳот ва марх-

мардум ва оила хидмат кар-даву мановфеи қонунӣ онҳо-ро мадди ҳифозат қарор ме-диҳанд, – гуфт Илҳом Қурбо-нов.

– Масъалаи тараннуми арзишҳои миллии дар меҳва-ри ислоҳоти қунунӣ қарор гирифтааст. Дар асоси ва-зифаҳои афзалиятноке, ки агентӣ дар назди худ гузош-тааст, пешбурди сиёсати кадрҳо дар соли гузашта аз самтҳои асосӣ унвон дода шуд, – иброз дошт мудири департаменти хифзи ҳуқуқи хизматчиёни давлатӣ ва му-ҳайё кардани шароит барои онҳо Абдихамид Тамиқаев.

Агентӣ дар самти тақми-ли ихтисос низ қорҳои зиё-дро ба ағҷом расонидааст. аз ҷумла, 68 ҳазор 788 на-фар қормандони идораҳои давлатӣ аз тақмили ихтисос гузаштаанд. Дар баробари ин, беш аз 90 қорӣ тайёрӣ ташкил карда шудааст. Си-стемаи арзёбии салоҳият барои хизматчиёни давлатӣ қорӣ гардида, тақрибан 20

ҳазор нафар аз санҷиши ра-вабӣ гузаронида шудаанд. Бо мақсади амали наму-дани ташаббуси роҳбари давлат оид ба ташаккули на-сли нави кадрҳои захиравӣ аз ҳисоби ҷавонони боистеъ-дод – «Пешвоёни оянда» дар байни 6 ҳазор 246 нафар ҷавонони лаёқатманд озмуни марҳилаи 4-ум баргузор гар-дидааст. Инчунин, бо ибти-қори агентӣ бо мақсади му-соидат намудан ба ташакку-ли захираи кадрҳои роҳба-риқунанда барномаи «Пеш-воёни оянда» амалӣ гарди-дааст. Дар ҷаҳорҷуми барно-ма аз миёни беш аз 7 ҳазор ҷавонони боистеъдоди то 30-сола 50 нафар мувофиқтари-ни онҳо интихоб ва ба раҳ-барӣ пешбарӣ шудаанд.

Таъкид гардид, ки яке аз тағйироти муҳим дар низо-ми хизмати давлатӣ – Қонун «Дар бораи хизмати дав-латӣ» қабул гардидааст.

Мирасор АҲРОРОВ, мухбири «Овози Тоҷик».

Қарори Президенти – дар амал

ЭНЕРГИЯИ МУҚОБИЛ — ҚУЛАЙ ВА БАСАРФА

Мувофиқи қарори сарвари давлат «Дар бораи чораҳо оид ба тезондани қорӣ намудани манбаъҳои энергияи барқароршаванда ва технологияҳои сарфақунандаи энергия дар соли 2023» дар мамлакат мо ба истифода додани манбаъҳои барқароршавандаи энергияи иқтидори умумиашон 4300 МВт, аз ҷумла неругоҳи бузурги барқии офтобӣ ва бодии иқтидорашон 2100 МВт, панелҳои офтобӣ, ки дар биноҳо ва иншоотҳои объектҳои соҳаи иҷтимоӣ ва субъектҳои хоҷагидорӣ, хонаводаҳо бо иқтидори 1200 МВт насб карда мешаванд, неругоҳҳои хурди фотоэлектрикӣ қониби соҳибкорон бо иқтидори 550 МВт сохта мешаванд, ба нақша гирифта шудааст. Дар вилояти Самарқанд барои таъмини иҷрои қарори мазкур чораҳои зарурӣ андешида мешавад.



Ба истифода дода мешаванд. Хамин тарик дар назар аст, ки дар 16 бинои нави баландошёнаи вилоят панелҳои офтобӣ насб карда шаванд. Дар айни ҳол қорҳои мазкур дар шаҳри Самарқанд анҷом ёфта, дар ояндаи наздик дар ноҳияҳои Нарпай, Ургут ва Оқдарё ба охир расонда мешаванд.

Ба мақсади сарфа намудани қувваи барқ таъминоти гармии 166 объекти вилоят, аз ҷумла 75 ташкилоти таълимӣ томактабӣ, 69 мактаб ва 22 муассисаи ниғаҳдори тандурустӣ ба ангишти мувофиқ гардонда шуданд. Дар нимсола аввали соли қорӣ қорҳои дар ин самт дар 523 объект пурра анҷом дода мешаванд. Гузашта аз ин 19 гармон, 2 заводи хишт ва 5 қорҳои оҳақсозӣ ба таъминоти ангишт гузаронда шуданд. То охири сол миқдори чунин субъектҳо ба 150 адад мерасад. Дар баробари ин мувофиқи қарор дар қитъаи

каналӣ Дарғом, ки тавассути ноҳияҳои Ургут, Тайлоқ, Самарқанд ва Пастдарғом мегузаранд, 16 неругоҳи хурди барқии обӣ сохта мешавад. Дутои онҳо бо иқтидори 10,9 МВт то охири сол ба истифода дода шуда, боқимондаҳошан аз моҳи декабр соли 2024 ба ҳосилкунӣ қувваи барқ шурӯъ мекунанд. Дар ноҳияи Каттақўрғон неругоҳи барқии офтобии иқтидори умумиашон 220 МВт сохта мешавад. То охири сол дар доираи сохтмони навбастаи якуми ин объект неругоҳи иқтидораш 100 МВт ба истифода супурда хоҳад шуд. Баъд аз иҷрои ин қорҳои талафоти технологӣ дар шабакаҳои барқдихӣ то охири сол ба 2,5 фоиз коҳиш дода, 100,9 миллион кВт/соат қувваи барқ сарфа карда хоҳад шуд.

Қайд кардан қоиз аст, ки аз 1 апрели соли 2023 шахсонӣ қисмонӣ ва ҳуқуқӣ, ки таҷвизоти манбаъҳои барқароршавандаи энергияи иқтидори умумиашон то 100 кВт насб кардаанд, бинобар ин таҷвизот аз пардохти андозии молу мулк, бинобар қитъаҳои бо ин таҷвизот банд аз андозии замин озод карда мешаванд. Ба ғайр аз ин, онҳо аз андозии даромад, ки барои қувваи барқии аз қониби шахсонӣ ҳуқуқии барои шабакаи умумӣ фурӯхташуда ҳисоб карда шудаанд, аз рӯзи баърабардории он ба муҳлати се сол озод карда мешаванд. Агар онҳо бо низоми ниғаҳдори неруи барқ бо иқтидори на камтар аз 25 фоиз иқтидори панелҳои офтобӣ насб карда шаванд, муҳлати озодкунӣ андоз то 10 сол дароз карда мешавад.

Ф. ХАСАНОВ, мухбири ЎзА. Суратгир: А. ИСРОИЛОВ (ЎзА).

МИНБАЪД ТАЛОШҶОИ ҲУҚУҚӢ НА БА ФОИДАИ ДАВЛАТ, БАЛКИ ИНСОН ҲАЛЛУ ФАСЛ МЕШАВАНД

Тӯли солҳои охир Ўзбекистон дар соҳаҳои эътидоли иқтисодӣ, ҳуқуқи инсон, адолат, озодии суҳан ва эътиқод, ҳифзи иҷтимоӣ ба қомеъиҳо ноил гардида. Аз ҷумла бисёр маҳдудиятҳо дар тарзи ҳаёти ҳамаарӯзаи шаҳрвандон, ҳаллу фасли масъалаҳои молиявӣ ва вомӣ аз байн бардошта шуданд.

Чунончӣ, дар гузашта маҳкум шудани нафарҳо аз оила ҳуқуқи азъои дигари хонаводаро низ дар қомеъа маҳдуд мекард. Чунин муносибат вобаста ба ислоҳот бобати таъмин сохтани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон аз байн бардошта шуд. Муқаррар гардида, ки танҳо маҳкумшуда барои хатоҳои, ки доништа ё надониста содир кардааст, ҷавобгар мебошад.

Вале бояд ҳифзи конституционӣ чунин тағйиротро таъмин кард. Барои он ки аз чунин ҳуқуқ ва озодии нафарони насли имрӯз, балки ояндагон низ озодона истифода баранд, зарур аст, ки онҳо дар Сарқонун сабт ёбанд.

Хамин тарик, дар доираи Ислоҳоти конституционӣ ба он қатор тағйирот ва иловаҳо, ки ғоя ва қоидаҳои эриқро инъикос мекунанд, ворид карда мешаванд. Аз ҷумла, моддаи 20-уми Сарқонунӣ на тамоми зиддиятҳо ва номафҳумҳои дар қонунгузорӣ, ки хангоми муносибатҳои тарафҳои инсон бо мақомоти давлатӣ ба амал меоянд, ба манфиати инсон талқин

сатҳи Сарқонун ба татбиқ гардида ни раванди «инсон – қомеа – давлат», ки яке аз ғояҳои асосии сохтмони Ўзбекистон Нав ба шумор меравад, хидмат хоҳад кард. Баробари ин, дар моддаи 27-ум сабт меёбад, ки ягон кас набояд ба маҳкумшавӣ, боздошт, маҳкуми тахти назорат, ниғаҳдори тахти назорат ё худ дигар нафаҳои маҳдуд кардани озодӣ таъқиқ карда шавад, ин ҳолат танҳо дар асоси қонун ва фақат мувофиқи қарори суд амалӣ мегардад.

Ин маъно дар пояи Қонуни асосӣ қатъиян сабт ёфтани яке аз идораҳои муҳими ҳифзи ҳуқуқи инсон аз тариқи ҳуҷҷати суд – Ҳайати Ҳаёбаас аст. Ин қарарни муваффақ шудан ба адолатро ба сатҳи нави мебардорад.

Баробари ин дар Сарқонунӣ нави як қатор меъёрҳои сабт меёбад, ки ба қорӣ намудани идоракунии самарабахш, зудамал ва халқии давлат, мустаҳкам кардани парламент, вузъат додани ҳуқуқ ва имкониятҳои қавонон барои донишомӯзи нигаронида шудаанд. Таҷассуми амалии ин меъёрҳо дар ҳаёти ҳамаарӯза мо аз фаёлнокушии дар раёйпурсӣ, ки 30 апрел баргузор мегардад, вобаста аст. Бинобар ҳамин ҳам, ман ҳамчун намоёнҳои халқ тамоми ҳамаватанонро ба иштироки фаёл дар раёйпурсӣ даъват менамоем.

Олтино МАМИРОВА, депутати Палатаи Қонунгузории Олий Маҷлис.



Бо иштироки сардори шӯъбаи қорҳои дохилии ноҳияи Янги Намангон, муовини ҳоким ва масъулони ноҳия бо қавононе, ки ба рӯйхати пробатсияи қорҳои дохилӣ гирифта шудаанд, суҳбат ба амал омад.

ИСТИФОДАИ САРВАТҶОИ ЗЕРИЗАМИНӢ

Ба наздикӣ дар Маркази матбуоти миллии пойтахт бо ташаббуси роҳбарияти Комбинати маъданҳои қўҳии Олмалик дар мавзӯи «Ҷамъбасти соли 2022 ва вазифаҳои барои соли 2023» нишасти матбуотӣ баргузор гардида. Дар он роҳбарият ва қормандони «КМК Олмалик» ширкат варзиданд.

Муовини раиси раёсати ҚС «КМК Олмалик» оид ба иқтисодиёт, молия ва борқашонӣ Фирӯза Ҳамидова изҳор дошт, ки тибқи натиҷаҳои соли 2022 дар «КМК Олмалик» тамоми нишондиҳандаҳои пешбинӣшудаи фаёлоияти хоҷагӣ иҷро гардидаанд. Аз ҷумла, даромад аз фурӯши маҳсулоти тайёр 30,5 триллион сўмо ташкил дода, нақшаи фурӯши маҳсулот 108,2 фоиз иҷро шуд. Даромадҳои истеҳсолот 21,8 фоизро ташкил дод. Бо вучуди дар соли 2022-юм қорҳои ғайри андоз аз 15 то 10 фоиз барои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ ва аз 75 то 50 фоиз барои даромад ба бучаи давлат 18,4 триллион сўм (2,6 триллион сўм бештар нисбатӣ то ҳамаи давраи соли гузашта) пардохта шуд.

Дар қорачини таъқиқ гардида, ки соли 2022 дар натиҷаи татбиқ намудани чораҳои бобати қорҳои дохилӣ арзиши маҳсулот дар қорачини сарфа қордани 418 миллиард сўм имконпазир гардида, ки 3,8 фоизро ташкил медиҳад. Дар давраи ҳисоботӣ аз қониби қорачини ба маблағи 947,5 миллион доллар ИМА маҳсулот содир карда шуд ва иҷрои нақшаи пешбинишуда 110,8 фоизро ташкил дод. Аз ҷумла, ба маблағи 8,5 триллион сўм дивиденд пардохт гардида. Сарфи назар аз сардиҳои ғайримукаррарӣ, ки моҳи январӣ соли қорӣ мушоҳида шуд, дар се моҳи аввал сад фоиз иҷро гардида нишасти пешбинишудаи истеҳсоли маҳсулоти молӣ ба маблағи 6,8 триллион сўм қорам дода мешавад. Бинобар ҷамъбасти қорачӣ яқум даромади соф 1,4 триллион сўмо ташкил медиҳад, яъне нақша 100 фоиз иҷро мегардад. Ба бучет 2,6 триллион сўм равона ба нақшаи ин самт 144,8 фоиз иҷро мешавад.

Хамчунин дар давраи ҳисоботӣ ҳаҷми содироти маҳсулот 174,4 миллион доллар ИМА-ро ташкил кард. Дар доираи 4 лоиҳаи барномаи сармоягузорӣ 112,2 миллион доллар ИМА азҳуд шуда, иҷрои нақша 119,0 фоизро ташкил хоҳад дод.

Дар қорачини таъқиқ гардида, ки соли 2022 дар натиҷаи татбиқ намудани чораҳои бобати қорҳои дохилӣ арзиши маҳсулот дар қорачини сарфа қордани 418 миллиард сўм имконпазир гардида, ки 3,8 фоизро ташкил медиҳад. Дар давраи ҳисоботӣ аз қониби қорачини ба

Махфират МАМАЧОНОВА, хабарнигори «Овози Тоҷик».

БЕТАРАФӢ БЕШАРАФИСТ

Дигаргуноҳии қуллие, ки солҳои охир дар Ўзбекистон азиз руҳи меҳнадор, ҳар як шаҳрванди ин мулкӣ озоду ободро шод мекунанд. Дар ҳама соҳаҳои ҷамъияти ислоҳоти назаррас амалӣ мешаванд. Тағйироти мусбати соҳаи дӯсти халқҳо, имкониятҳои зиёд барои ҳамаи халқи миллатҳои масқуни Ўзбекистон дили пурмеҳри соҳибони забон ва қавму миллатҳоро ба қунбш оварданд.

оле ҳаққонӣ бармеояд: Дар роҳи гузариши фарҳангу арзишҳои миллии пуштибонӣ мо чист? Бе ҳеҷ шакку шубҳа метавон гуфт, ки ин пуштбон Сарқонунӣ Чумхурии Ўзбекистон аст, ки ҳифзу ҳимояи моро бар дӯш дорад. Тахрири нави Қомуси баҳти мо, ки раёйпурсиаш 30-юми апрели соли қорӣ баргузор мегардад, имкон медиҳад, ки аз он бо тамоми бобу модаҳои инсонпарварияш қонибдорӣ кунем.

Ман рӯзи раёйпурсӣ аз аввалинҳои барои Конституцияи ояндаҷамъаи овоз медиҳам ва шумо – рӯзномаҳонони азизро низ ба ин иқдом даъват мекунам. Бефарқ набоем, зеро бетарафӣ бешарафист!

Ақбарҷон МАҲМУДОВ, раиси Маркази милливу фарҳангии тоҷик ва тоҷикзабонии Самарқанд.

ҶАМЪБАСТИ СОЛОНАИ ФАЪОЛИЯТИ «DORI-DARMON»

Имрӯз шумораи қорҳонаҳо, ки бо фурӯши яқлути доруворӣ дар базори Ўзбекистон машғуланд, 616 ададро ташкил медиҳад. Яке аз онҳо ҷамъияти саҳҳомии «Dori-Darmon» мебошад. Дар Маркази матбуоти миллии қорачинӣ бо иштироки Қумитани рушди рақобат ва ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагони қумхурий, Маркази давлатии экспертиза ва стандарткунони доруворӣ дар мавзӯи «Натиҷаҳои фаёлоияти ҚС «Dori-Darmon» дар соли 2022» баргузор гардида.

торӣ ҳуқуқи бо доруҳои имтиёзнок таъмин карданро доранд, тасдиқ карда шуд. Муайян карда шудааст, ки хароҷоти бо дору ва асбобу анҷомӣ тиббӣ таъмин намудани онҳо аз ҳисоби давлат пӯшонда мешавад. Соли гузашта беумори ин тоифа дар асоси доруҳат тавассути доруҳонаҳои сохтори ширкат ба маблағи 27,1 миллиард сўм дору ва лавозимоти тиббиро бепул дастрас кардаанд.

Дар давоми солҳои 2016-2022 10,6 млрд. сўмина доруворӣ, асбобу анҷомӣ тиббӣ ва воситаҳои гигиенӣ ба диспансерҳои психиатри, нарқологӣ, онқологӣ, полиқлиникаҳои оилавӣ, ба Ҷамъияти маъёбон, «Нуронӣ», «Авлоди солим» ва яқ қатор дигар фонду ташкилоти ҷамъиятӣ ба сифати қумаки хайриявӣ расонда шудааст.

Дар анҷоми вохӯрӣ байни иштирокдорон ва масъулон дар хусуси сари вақт ошқор намудани ҳуқуқвайронкунӣ, ҳолатҳои қоррусионӣ ва бемасъулияти дар соҳа баҳсу мунозира ба миён омад.

Дар сохтори ширкати савдои яқлути ва чакана қариб 2000 доруҳонаи иҷтимоӣ ва шохобҷаҳои он фаёлоият доранд. 1260 доруҳона дар дехот қойгир шудааст. Инчунин 107 доруҳонаи сайёр дар мошинҳои маҳсулу муҳаҷаз таъсис дода шудааст, ки ба сокиноноҳои ноҳияҳои дурдаст ва ба худудҳо, ки доруҳона мавҷуд нестанд, дар асоси қадвали мувофиқашуда бо ҳокимиятҳои маҳаллӣ, доруворӣ ва лавозимоти зарурӣ тиббиро интиқол медиҳанд. Ширкат ва шӯъбаҳои минтақавии он таъминкунандаи асосии муассисаҳои табобатӣ ва профилактикӣ сохторҳои ғуноғун мебошанд. Ширкат бо зиёда аз 130 қорҳонаи пешкадами маҳаллӣ ва хориҷӣ ҳамкорӣ дорад. Ба дастгирии истеҳсолкунандагони маҳаллӣ таваҷҷуҳи алоҳида зоҳир карда мешавад.

Мувофиқи маълумот аз аввали сол дар 403 иншооти иҷтимоӣ вилоят панелҳои офтобии иқтидорашон 6,35 МВт ва таҷвизоти гармидиҳии офтобии ҳаҷмиаш 12 ҳазор литр насб карда шуданд. Бино ва иншооти соҳибкорон бо панелҳои офтобии иқтидорашон 1,81 МВт, биноҳои истикомати бисёрқуррадор – бо иқтидори 20 кВт ва биноҳои истикомати – бо иқтидори 3,41 МВт муҳаҷаз гардонда шуданд. То охири сол 2 неругоҳи барқии обӣ хурди иқтидорашон 2,4 МВт ба истифода дода мешавад. Алқайи 124 объекти соҳаи иҷтимоӣ дар шаҳри Самарқанд, 22 – дар ноҳияи Булунгур, 27 – Оқдарё, 33 – Пайариқ ва 35 – Пахтаҷӣ ба энергияи муқобил гузаронда шудаанд.

Чанде пеш дар боми бинои хонаи табуи наши вилояти Самарқанд 98 панелҳои офтобии иқтидорашон 50 киловатт насб карда шуданд, ки ин имкон дод тахририятҳои дар ин чо воқеъбуда бо қувваи барқ таъмин карда шавад. Дар давоми нӯҳ рӯз

ХАБАРҶО

ТАШКИЛИ ҚИТЪАҶОИ РАЙПУРСӢ ДАР ХОРИҶ

Ҷамъомади наватии Комиссияи марказии интиҳоботии Ўзбекистон баргузор ва дар он масъалаҳои омодагӣ ба раёйпурсии пешистода мавриди баррасӣ қарор гирифт.


Мувофиқи моддаҳои 16 ва 18-уми қонун «Дар бораи референдуми Қумхурии Ўзбекистон», моддаи 16-уми Кодекси интиҳоботӣ ва низоми оиди ташкил кардани қитъаҳои раёйпурсӣ ва комиссияҳои қитъавӣ ба гузаронидани референдум маъсӯл дар ҳузури вақолатҳонаҳои дипломатӣ ва дигар вақолатҳонаҳои Ўзбекистон воқеъ дар кишварҳои хориҷӣ қитъаҳои раёйпурсӣ созонм дода мешаванд.

МУРОҶИЯТҶО БА СОХТОРИ ТАНДУРУСТӢ ТАВАССУТИ ТЕЛЕФОН

Чанд сол қабл дар масъалаи муруҷият ба роҳбарони сохтори тандурустӣ шаҳрвандонамон мушқилӣ мекашиданд. Ба муруҷиятҳо дар шаклҳои хаттӣ ва даҳшонӣ лозим меомад дурудароз интизор шаванд.

Хуб қор нақардани нуқтаҳои робита ва каммасъулияти хатқашонҳо нис ба оис мешуд номаҳои қавобӣ хеле дер ба дасти муруҷияткунанда омада расанд. Арзу илтимосҳо ба роҳбарон тавассути телефон умуман имкон надошт. Хусусан рақами телефони мобилии роҳбар ё шахси масъул ошқор карда намешуд. Телефонҳои боварӣ ба ном ташкил карда шуда буданду халос.

М. ШОДИЕВ, мухбири «Овози Тоҷик».



ДАР МАСИРИ КАМОЛОТ



Ганҷи ораста

Саъдии Шерозӣ

ДАР СИРИШТИ ПОДШОҶОН

Ҳикоят

Дарвеше мучаррад (танҳо) дар ғўшаи сахрое нишаста буд. Подшоҳе бар ӯ гузашт. Дарвеш, аз он ҷо, ки фарор (осоиштагӣ) мулки қаноат аст, сар барнаварду илтифот накард. Султон, аз он ҷо, ки ситвати (иктидор) салтанат аст, биранҷиду гуфт: «Ин тоифаи хирқапӯшон (муфлисон, камбағалон) бар мисоли хайвонанд ва ахлияту одамият надоранд». Вазир наздиқаш омаду гуфт: «Эй қавонмард! Султони рӯйи замин бар ту гузар кард, чаро хидмате накардӣ ва шартӣ адаб ба ҷо наовардӣ?»

Гуфт: «Султонро биғўй, таваққули (умед) хидмат аз касе дор, ки таваққули неъмат аз ту дорад ва дигар бидон, ки мулк (подшоҳон) аз бахри поси райянтанд (табаа, мардуми фармонбардор), на райянт бахри тоати (парастииш) мулк!»

Подшаҳ посбони дарвеш аст, Гарчи ромиш* ба фарри** давлати ўст. Гўспанд аз барои ҷўпон нест, Балки ҷўпон барои хидмати ўст*.

*Ромиш — фароғат.
**Фарр — шаъну шавкат.

ДАР ФАЗИЛАТИ ҚАНОАТ

Ҳикоят

Дарвешеро зарурате пеш омад. Касе гуфт: «Фалонӣ неъмате дорад беқийс, агар бар хочати ту воқиф гардад, ҳамонро ки дар қазои (ичро) он таваққуф раво надорад». Гуфт: «Ман онро надонам». Гуфт: «Манат роҳбарӣ кунам». Досташ гирифт то манзили он шахс даровард. Якरो дид: лаб фурӯшишта ва тунд нишаста, баргашту суҳан нагуфт. Касе гуфташ: «Чӣ кардӣ?»

Гуфт: «Атои ўро ба лиқои ӯ бахшидам». Мабар хочат ба наздики турушрўй, Ки аз хўйи бадаш фарсуда гардӣ. Агар гўйи гами дил, бо касе гўй, Ки аз рўйш ба нақд осуда гардӣ.

Гулназар КЕЛДӢ,
Шоир халқии Тоҷикистон

ГУЛАФШОН

(Аз дафтари дубайтиҳо)

Бихоҳам осмон монад ба одам,
Замини гулфишон монад ба одам,
Бихоҳам аз ҳама тирӯ камонҳо,
Фақат тирӯкамонад ба одам.

Чу ҳастам порасанге аз тани кўҳ,
Ҳамин ганҷам бас аст аз маъдани кўҳ,
Зи ман гар мисрае монад кифоя,
Мисоли пайраҳа дар домани кўҳ.

Миёни мову ту дил дар миён шуд,
Ҷаҳони роз шуд, то роздон шуд.
Дилам дар сина бе ному нишон буд,
Ба пойи ту фитоду дoston шуд.

Забардастӣ на аз зўри миён аст,
Тавоноӣ зи фазли бихрадон аст.
Агарчи пояи гандум заиф аст,
Валекин поядори сад ҷаҳон аст.

Чу домони муҳаббат гирад олам,
Раҳи бахту саодат гирад олам.
Зи бухрони энержӣ чорае ҳаст,
Зи бухрони муҳаббат мирад олам.

Маро сарват ба ҷуз шеъри Аҷам нест,
Ғаме то аз суҳан дорам, ғаме нест.
Кафан гардад маро авроқи дафтар,
Асои рўйи гўрам ҷуз қалам нест.

Бимон, аз меҳру борони баҳорон,
Фақат гул ҳезад аз хоки ниёгон.
Бимон, коҳад ба дунё курби тилло,
Вале асло нақоҳад қадри Инсон.

Русуми дилбарӣ човид бодо,
Ҷунуни шоирӣ човид бодо.
Ба дунё одамии човид набвад,
Вале одамгарӣ човид бодо!

Дар Самарқанд, ки бори нахуст медамаш, дўсти деринам Сухробӣ Зиё ўро муаррифи кард: роҳбари бадеи ансамбли давлатии «Шашмақом» — Фурқати Саид.

Шашмақомхони маъруфи Самарқандӣ Ихтиёр Султонов вайро ҳамсабаки донишгоҳи хеш хонд.

Дар нишасте торҳои танбӯр астуни Ихтиёр ҷўр мегашту дар ҳавои он ду ҳамсабақ, яъне Фурқату Ихтиёр сурудуҳои классикии «Бобоҷа» ва «Нимчўпонӣ»-ро чунон ҷаззоб месурӯданд, ки хуши касро чун оҳанрабо менамуд.

Аз ҳамаи рўзо ба ҷодии Фурқати Саид бештар таваҷҷуҳ кардам. Сурудаҳои «Интизорӣ», «Зиндагӣ», «Меҳри ў», «Соҳибдилон», «Озардадил» (ҳамроҳи шоғирдаш Садриддини Наҷиддин), «Бухоро», «Дубора созамат Ватан», «Мутриби ишқ» ва чанде дигарро пайгирӣ намудам, ки саршор аз муҳаббату садоқат, мавқеи инсон дар зиндагӣ, дарди меҳану миллат, ҳақиқату ҳақиқатдори, тасвири табиати зебо буданд. Сурудаҳои қалби шунавандаро ба шўр меоваранд, ба зиндагӣ дилгарм месозанд, вучудиро саршор аз меҳру муҳаббате мегардонанд, ки ба фалсафаи зиндагӣ ва ҷаҳраи одамият омезиш ёфтааст. Фурқати Саид аз ҷаҳраҳои рўшани олами санъат аст, ки дар муқддати кутӯх байни шунавандагонаш бо нозуқсанҷиву хушзаъки ва маҳорати иҷро шухрат пайдо карда-

аст. Вай медонад, ки маҳорат аз шартҳои асосии фаъолият дар соҳаи санъат ба ҳисоб меравад. Вале он танҳо ҳама вақт тамоми имконоти худро метавонад амали гардонад, ки бо таваққури амик, ҷаҳонбинии ва сӯе, маданияту меҳнатқарини тавъам бошад. Бидуни меҳнату душворнописандӣ санъаткор ба дараҷаи баланди маҳорат нақоҳад расид.

Рисолати санъаткори асил эҳсос намудани заҳмату машаққати рўзгор, сабуқгардонии бори дил, ба сабуру таҳаммул даъват намудани шунавандаш аст.

Нақши шахсиятҳо дар рушди илму фарҳанг, маорифу маданият, дигаросозии ҳаёти ҷомеа дар ҳама давру замон таъсиргузор аст. Синдагӣю фаъолияти ибратомўзи онҳо барои аҳли ҷомеа муҳиму судманд мебошад. Фикр мекунам, Фурқати Саид ба ин боварӣ қайҳо сазовор гаштааст.

Вай олами санъатро аз соли 1992 қадам ба қадам тай намуда, аз сарояндаи одӣ то роҳбари бадеи ансамбли давлатии «Шашмақом» ба номи Ф. Шаҳобови Тоҷикистон расидааст.

Дар ҳазинаи тиллоии радиои тоҷик бо садо ӯ сабти беш аз 100 охангу таронаву суруд мавҷуд аст. Дар силсилафилми хунари «Шукрона» (Эрон) ва «Санге ба гўри Лайли» (Тоҷикистон) нақш офаридааст. Вай муаллифи тартибдиҳандаи китобҳои «Мутриби ишқ» ва «Навои андалеб» аст. Аз ин ҷост, ки Фурқати Саид аз дастовардҳои худ қонеъ нашуда, ба

таҳқиқу ҷустуҷў пардохт ва мўшиқофона нерўи хешро барои рушди тамомили «Шашмақом»-и оламгир бахшид.

Нодида наметавон гирифт, ки барномаҳои зиёди хунари рои омода ва пешниҳоди мардум сохтааст. «Новаҷ дардо дорад», «Нидои қарнҳо», «Самои Зўҳра», «Ҳаёли саба», «Пайванди меҳр» аз ин ҷумлаанд. Дар чандин ҷорабинии муҳими давлатӣ, Истиклолияти давлатии Тоҷикистон, Наврўзи байналмилалӣ, Ваҳдати милли роҳбарии бахши мусикиро бар ўҳда дошт.

Вай дар касби шудани мусикии тоҷик нақши муҳим дорад. Баробари сарояндагӣ донандаи хуби таъриху хунари асил, фалсафаи мусикии аст. ӯ хуб медонад, ки «Шашмақом» — шоҳасари мусикии асос ва кулли баланди фарҳангу маърифати мусикии суннати халқи тоҷик аст. Дар суруду навои «Шашмақом» рўхи тавоноии ниёгони бузургӣ мо нуқфтааст. Он ҳаҷмун рамзи ягонагӣ ва муттаҳидсозандаи ин миллати кӯҳану бунёд бо бузургтарин дастовардҳои фарҳангиву маънавияти аҳли башар ҳамсангӣ дорад.

Фурқати Саид бо мукофоти «Ҷавонони Тоҷикистон», унвони Хунарпешаи халқии Тоҷикистон сарфароз гардонид шудааст.

Пас аз нармшавии муносибатҳои байни Ўзбекистону Тоҷикистон ва ҳамкориҳои фарҳангии тарафони мардум ва аҳли санъати Ўзбекистон бо ному эҷодиёти Фурқати Саид бештар ошно гаштанд. Моҳҳои март ва августи соли

2018 зимни баргузори «Шоми дўстӣ»-и кишварҳои Тоҷикистону Ўзбекистон дар шаҳри Душанбе ва Тошканд бо ҳамроҳии дастаи шашмақомхонҳо баромад карда, дўстиро тараннум намуд. Оханги эҷоднамудаи вай «Паёми дўстӣ» (шеърҳо аз Ўлмас Ҷамол ва халқ) дар Кохи Борбодӣ шаҳри Душанбе садо дод ва баъдан дар Рўзҳои фарҳангии Тоҷикистон дар Ўзбекистон суруди ҷорқисматаи эҷоднамудаи ӯ бо номи «Ширӯ шакар» (шеърҳо аз Чоми ва Навоӣ) дар шаҳри Тошканд пешниҳоди аҳли толор гардид. Соли 2021 бошад, дар Рўзҳои фарҳангии Ўзбекистон дар Тоҷикистон суруди ҷорқисматаи эҷоднамудаи ӯ бо номи «Хуш омадед, эй дўстон» (шеъри Низом Қосим) бо ду забон аз ҷониби хунармандони Ансамбли давлатии «Шашмақом» ба номи Ф. Шаҳобов садо дод. Бо Хунарпешаи мардумии Ўзбекистон Озодбек Назарбеков ва шоғирди ӯ Баҳром Назаров яқоҳа рўйи чанд суруд ҳамкорӣ кардааст. Барои Баҳром Назаров ду суруд — «Гиря нест», «Кучой ту?» навиштааст, ки дар барномаҳои консертиаш дар Тошканд са-

роид. Бояд таъкид кард, ки Рўзҳои фарҳангии Ўзбекистон дар Тоҷикистон коркарду тақмили Фурқати Саидро бо номи «Меҳри ў» (ғазали Абдурахмони Чоми) Озодбек Назарбеков дар Кохи Борбодӣ сароид.

Бад-ин тарик, Фурқати Саид дар байни аҳли санъати Ўзбекистон чун оҳангсоз эътироф гашт.

Бузурге фармудааст, ки «арзиши инсонро дониш ва муҳтавои он муайян менамояд». Фурқати Саидро дониш ва корҳои амалиаш соҳибӣ эътибор эҳтиром гардонданд.

Дар кўче хонда будам, ки дар ҳаёти хар як инсон ду муаллим вучуд дорад: яке ҳаёт, дигаре вақт. Ҳаёт нишон медиҳад, ки чӣ гуна ба қадри вақт бояд расид ва вақт нишон медиҳад, ки чӣ гуна ҳаётро бояд кадр кард.

Қаҳрамони мо аз ин муаллими сабаке барои умри хеш гирифтааст ва дар пайи амали гардонидани он аст.

Амина ШАРОФИДДИНОВА,
узви Иттифоқи журналистони Тоҷикистон.

Кўчкор НОРҚОБИЛ

ДУР АЗ ОДАМОН

(Ҳикоя)

— Модар, инҳо чист?
— Аслиҳа, автомат, танк ва бомба.

— Аз они кист?
— Аз они одамон.
— Одамон инҳоро чӣ мекунанд?
— Яқдигарро мекӯшанд.
— Барои чӣ яқдигарро мекӯшанд?
— Барои нафс.


— Нафс чист?
— Нафс шиками носери онҳост...
— Мо ҳам нафс дорем?
— Дорем. Мо мисли онҳо чашмгурӯсна нестем, ба меъёр меҳурем. Онҳо бисёр ҳарисанд. Меҳоҳанд ҳам чизро фуру баранд.

— Дарёву кўҳу ҷангалҳоро нист?
— Бале, тамоми хастиро. Барои ҳамин ҳам яқдигарро несту нобуд месозанд. Оташи ҷангро фурузон мекунанд.

— Модар...
— Боз чӣ мегўй?
— Одамон ғазабнок шаванд, ба сари яқдигар чунин бонг мезадаанд: «Ту ҳайвонӣ!»
— Бале, бачем чунин мегўянд.
— Модар, рўзе, ки шумо дар шикор будед, падарам бо амакам Кўкел ҷанҷол кардан. Амакам падарамро наҳ зад, ки «Ту одам будай!»
— Исто, амакат чунин гуфт? Барои ҳамин оташи қаҳри падарат чанд вақт боз баланд будааст-дия.
— Бале, чунин гуфт.
— Амакат бо ҳамин як даҳон гап раштаи пайванди ҳазорсоларо аз ҳам гуфтааст.
Амакат беҳуда ин гапро гуфтааст...

...Модагург дар қойи худ санг гашт. Гўшту танаш ба ларза омад... Рў ба куллаҳои барфпўш ниҳода мўза кашид. Барои ҷисмаширо ба макони худ кашидан, дар вучудаш хери намонад буд. Пеши чашмонаш нира гашт, аз қаъри дил нидое баровард: — Амакат ҳамин гапиро бехуда гуфтааст, бехуда! Эвоҳ...
Баҷаи гург ба ҳеч чиз сарфаҳм нарафта, хайрон менишаст...

Аз Ўзбеки тарҷумани Раҳимшоҳи ШАРИФЗОДА,
вилояти ҶИЗЗАХ.



Мувофиқи қарори Конгресси IX Донишгоҳи театри байналхалқии назди ЮНЕСКО, ки соли 1961 баргузор шуда буд, ҳар сол аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳон 27 март ҳамчун Рўзи байналхалқии театр, аз он ҷумла дар Ўзбекистон, ҷашн гирифта мешавад.

Бахшида ба ин сана дар вилояти Андиҷон дар доираи Ҳафтаи театр, намоишҳои аҷоибӣ ҷомоаҳои театри вилоят пешкаши тамошбинони гардид. Хусусан, устод ва омўзгорони мактабҳои таълими умумии вилоят спектакли «Бачаҳои давлатӣ»-и театри мусиқӣ-драмативӣ ба номи Заҳриддин Муҳаммад Бобури вилояти Андиҷонро бо шавқ тамошо кардан.

Дар сурат: лавҳае аз спектакл. Суратгир: Зухриддин УМУРЗОҚОВ (Ўза).

Барои бачаҳо

Ба Расулҷон озодӣ!

Набераам Расулҷон,
Шўху ҷолоку чаққон.
Дар як ҷо намешинем,
Корамон гардон-гардон.

Меҳмон нақшода дарро,
Барояд болои миз.
Нонро газида монад,
Пош диҳад қанду мавиз.

Бозичаҳоро ҳар сў,
Хандон ҳаво медиҳад.
Дарро қушода наздаш,
Сагро садо медиҳад.

Гурба ба пешаш ояд,
Думи ўро мекашад.
Ба пиёла шир диҳанд,
Вай ҳам аз он мекашад...

Дина дар дўкон дида,
Манеҷро кард ў ҳавас.
Беҳабар ин орзуяш,
Андохташ дар «маҳбас».

Марҳабо МУҚИМОВА,
ноҳияи Пастдарғами
вилояти Самарқанд.

Ҳикоятҳои муҷаз

Оташи зўр

Вақте чанд харфи гарме гуфта, дар идома онҳоро давват кард, ки фарзандони худро ба синфҳои тоҷикӣ гузоре, қотили муғрақони набобол нагардед, ягон садое дарнаомад. Ба чашмони ҳамдеҳагонаш нигарист, шарорае надоштанд, сарду берўх буданд. Баъд, дар ҳоле ки асабаш саҳт таранг мешуд, гаранг-гаранг бо фишори дуангушт дорои халтаҷоро мулоим кард, аз лабакаш рехта, як каш нос зери забон партофт. Ҳама сарҳо ҳам, нигоҳи чашмон ба миёни ду пойҳо... Сукӯти вазиине қоим шуда буд. Оқибат, олуфтаномае кафид. Агар намекафид, дунё ин хел қазир намешуд. Аммо кафид ӯ. Роиҷ аз ҷой хест:

— Қавмгарой накунед, ака! Ин ғанда, статья дорад! - гуфт ӯ бо ҳамҷамаю дамдама.

Ба тани аҳли нишаст гўё рўҳ дамид. Сарҳо баланд, нигоҳҳо оташин шуданд.

Нотик... миёни абрўвон гирех фаровард ва дар ҳоле ки дилшаш беҳузур мегашт, носии даҳонашро як қадам дур аз пеши пояш туф кард.

Агар ин туфи носолуд ба оташи Намруд бирасад, бешак, фуру менишонд, аммо оташи нигоҳҳои он хайли мардум зўртар буд.

Тааҷҷуб

Ба оби чашма назар кард. Чашма нис ба ӯ соф нигарист. Дар оинаи оби мусаффо сурати падарро дид, ки чашм аз вай намеканд.

Илм ва нон

Аз Бойсун савори кирокаше шудам. Сафарам ба самти Тирмиз аст. Даруни мошин бо шумули ронанда чор тоҷик будем, ки аз ҳар дар гуфтаву сўхбати нағзе доштем. Дар курсии пеши мошин як марди назарноғире менишаст. Хомўш буд ӯ. Баъд мо сукӯт варзидем, вай ба гап даромад:

— Забони шумо забони зўр, - гуфт вай оби даҳон хўрда.

— Мо фикр кардем шумо ўзбекед, ака.

— Бале, дуруст фикр кардед.

— Лекин ба тоҷикӣ ширин гап мезанед.

— Ташаккур, — шод шуд ӯ. — Мо ду-се нафар пас аз намози хуфтаи ғўша гирифта, аз имоми калон дарси Мавлоноӣ Балхӣ, Ҳофизӣ, Саъдӣ, Бедил... меомўзем. Ана илму мана илм, - маҳин сар такон дод вай. — Дарё, дарё...

— Э, монед-э! Дарё будааст! Як пароҳа нон надиданд, он илми ноёб ба кӣ даркор? — хандид ҳампаҳлуи ман, ки

риши қайчанидадаш дар дами бодӣ оинаи нимабоз паишон мешуд. Он мард як лаҳза сар афканда, ба андеша рафт, сипас охиста ба суҳан омад: — Додарҷон, нон ба шиками одам медарояду пас аз чанде мебарояд. Илм ворида мағз мебарояд ва он ҷо менамояд. Нафъашро ҳар гоҳ хойӣ, менибӣ!

Маҷлис

Ба шаш иқлим нома фириостоданд ва кехтару меҳтарони қаламравро ба маҷлис даъват карданд. Дар таҳдиди ошкор илова ҳама намуданд, ки агар касе хозир нагардад, қазои лоиқ хоҳад гирифт. Вақт сарф карданд, маблағ сарф карданд... Аз шаш иқлим одаманд. Ба дафтари «Ҳасту нест» имзо ҳам гузоштанд. Дар маҷлис як масъала муҳокима шуд: «Барҳам додани маҷлисбозӣ!»

Шариф ХАЛИЛ,
узви Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон.

Овози тоҷик
МУАССИСЛАР:
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси Кенгаши,
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгаши ва Ўзбекистон Республикаси Вазирилар Маҳкамаси.
Тоҷик тилида нашр этилади.

Сармуҳаррир Шерпўлод ВАКИЛОВ
Рўзнома ҳафтае ду маротиба: рўзҳои чоршанбе ва шанбе чоп мешавад.
Рўзнома дар компютерхонаи идора ҳарфчинӣ ва саҳифабандӣ гардид.

Ҳаҷми нақри бадеӣ, очерку мақола аз 5 саҳифаи чопи ду интервалӣ ва шеър аз 50 микрав зинд бошад, идора қабул намекунад. Рўзнома ба мактабҳои интишорнашуда ҷавоб намегардонад.
Рўзнома 25 июни соли 2008 дар Оҷонси матбуот ва алоқабандии Ўзбекистон таҳри рақами 0003 ба рўйҳат гирифта шудааст.
Индекси нашр — 170. Фармоиши 2 Г-425. Адади нашр 4611 ҳаҷм 2 ҷузъи ҷопӣ. Усули нашр — офсет, андозаи А-2.
1 2 3 4 5 6

Суратхисоби мо дар бонк: С/Ҳ 20212000300101767001, МҲО 00417. Филиали Автотранспорти бонки ДСТ-и «АСАКА» дар шаҳри Тошканд.
Муҳаррири навбатдор: Г. Кабирова.
Мувофиқи қадвал — 21.30
Ба ҷоп суруда шуд — 01.00

Нишони мо:
100000 ш. Тошканд,
кўчаи Матбуотчилар, 32.
Телефонҳо: қабулгоҳ : 233 - 82 - 83;
Котибот 233 - 83 - 35. Факс: 233-57-30.
сайт http://ovozitojik.uz/, e-mail: ovozitoj@umail.uz, ovozitoj@list.ru
Индекси обҷна 170.
Матбааи табуу нашри Ширкати саноҳими «Шарк». Нишони корхона: кўчаи Буюк Турон, хонаи 41.